

МАЪЛУМОТ

дар бораи муассисаи пешбар

ба диссертатсияи Абдуалимзода Исмоил Иброҳим дар мавзуи «Ташаккул ва рушди қонунгузорию молиявии Тоҷикистон: таҳқиқоти таърихӣ-ҳуқуқӣ», ки ба Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-018-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълим дар бораи ҳуқуқ ва давлат

Номи пурраи муассисаи пешбар (дар асоси ойннома)	Муассисаи давлатии таҳсилоти олии касбии «Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон»
Номи мухтасари муассисаи пешбар (дар асоси ойннома)	ДДТТ
Рохбари муассиса: насаб, ном, номи падар, вазифа, дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ	Назарзода Хайрулло Холназар доктори илмҳои техникаӣ, ректори Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон
Маҳалли ҷойгиршавии муассиса, Индекси почта, нишони муассиса	ш. Душанбе, кӯч. Деҳоти 1/2 734061, Ҷумҳурии Тоҷикистон
Телефон	Телефон: +992(37) 234-83-46 +992(37) 234-85-46
Почтаи электронӣ	Email: mail@ddtt.tj; tguk@mail.ru
Нишони сомона дар шабакаи интернет	www: www.tguk.tj
Маълумот дар бораи тартибдиҳандаи тақриз аз муассисаи пешбар: насаб, ном, номи падар, вазифа, дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ, рамзи ихтисос	Алиев Ф. Мудирӣ кафедраи ҳуқуқи тиҷоратӣ ва зиддикоррупсионии факултети менеҷмент ва ҳуқуқи тиҷоратии Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълим дар бораи ҳуқуқ ва давлат
1. Алиев, Ф.Ш. Дурнамои рушди фарҳанги ҳуқуқии ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ф.Ш. Алиев // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. - 2021. № 1. - С. 265-271. ISSN: 2308-054X	
2. Алиев, Ф.Ш. Фарҳанги ҳуқуқии ҷавонон ва масъалаи ташкили давлати ҳуқуқбунёд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ф.Ш. Алиев // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. - 2020. - № 2 (31). - С. 225-230. ISSN: 2308-054X	
3. Алиев, Ф.Ш. Нигилизми ҳуқуқӣ ҳамчун омили зидди фарҳанги ҳуқуқии ҷавонон [Матн] / Ф.Ш. Алиев // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. - 2020. - № 4 (33). - С. 228-233. ISSN: 2308-054X	

4. Алиев, Ф.Ш. Нақши қонушгузори дар ташаккули фарҳанги ҳуқуқии ҷавонон [Матн] / Ф.Ш. Алиев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. - 2021. - №1. - С. 265-271. ISSN: 2413-5151.
5. Алиев, Ф.Ш. Нақши тарбияи ҳуқуқӣ дар болобурди фарҳанги ҳуқуқии ҷавонон [Матн] / Ф.Ш. Алиев // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. - 2021.-№1 (21). - С. 14-20. ISSN:2414 9217
6. Меликов, У.А. Концепсияи рушди қонунгузории иттилоотӣ [Матн] / У.А. Меликов // Маҷаллаи академии ҳуқуқ. - 2020. - № 2. - С. 19-26. ISSN:2305-0535
7. Меликов У.А. Применение нетрадиционных способов защиты при нарушении прав посредством интернета в Таджикистане [Текст] / У.А. Меликов // Известия Института философии, политологии и права имени А. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан. - 2018. - №2. -С. 153-158. ISSN:0235-005X
8. Кудратов, Н.А. Уголовно-правовая характеристика категории «государственные преступления» во время государственности таджиков при Исламе [Текст] / Н.А. Кудратов // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. - 2018. - №10. - С. 177-183. ISSN: 2413-5151.
9. Кудратов, Н.А. Незаконная миграция как угроза национальной безопасности Республики Таджикистан [Текст] / Н.А. Кудратов // Вестник Таджикского государственного университета коммерции. - 2019. - №3 (28). - С. 248-251. ISSN: 2413-5151.
10. Кудратов, Н.А. Такмилёбии муқовимат бо экстремизм - ҳамчун кафили сулҳу субот ва пойдорӣ давлатдорӣ [Матн] / Н.А. Кудратов, З.М. Сафарова // Паёми Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон. - 2020. - №1 (30). - С. 252-258. ISSN: 2413-5151.
11. Кудратов, Н.А. Теоретические основы уголовно-правовой охраны основ конституционного строя и безопасности государства (государственные преступления). [Текст] : монография / Н.А. Кудратов. – Душанбе: Бахманруд, 2019. – 172 с.

Раиси Шурои диссертациони, д.и.х.

Азиззода У.А.

Котиби Шурои диссертациони, д.и.х.

Назаров А.Қ.

«2» феввали 2023

